

ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН  
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА  
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ ЧИСМҲОИ САХТ



СИЛЛАБУС (БАРНОМАИ ВАСЕҶИ КОРӢ)  
АЗ ФАННИ “АСОСҲОИ ФИЗИКИИ ЧЕНКУНӢ”  
БАРОИ ДОНИШҖӮЁНИ КУРСИ СЕЮМИ ИХТИСОСИ МЕТРОЛОГИЯ,  
СТАНДАРТИКУНОНӢ ВА СЕРТИФИКАТСИЯ – 54010104

Фанни таълимӣ: асосҳои физикии ченкунӣ

Ихтисос: метрология, стандартикунонӣ ва сертификатсия – 54010104

Ҳаҷми соатҳои таълимӣ – 2 кредит (48 соат)

Лексия -- 24 соат (1 кредит)

Машгулияти лабораторӣ – 24 соат (1 кредит)

ДУШАНБЕ – 2025

**СИЛЛАБУС**

(барномаи васеи корӣ) аз ҷониби асистенти кафедраи физикаи ҷисмҳои саҳт аз фанни асосҳои физикии ҷенгуниҳо барои донишҷӯёни курси 3 – юми шуъбаи рӯзонаи ихтисоси метрология, стандартикунӣ ва сертификатсия – 54010104 мураттаб шудааст.

Ном ва наасаби омӯзгор	Курс	3	Чадвали дарсҳо
ассистент Меликов Б.Ч.	семестр	1	
	Шумораи кредитҳо	2	
Сурогай омӯзгор: Кафедраи физикаи ҷисмҳои саҳт, утоқи 109, бинои таълими №16, Тел: 202122277	Лексия	24 с	Сешанбе, 8 <sup>00</sup> -9 <sup>50</sup> (ауд. С. 308.)
	Лабораторӣ	24 с	Сешанбе, 10 <sup>00</sup> -10 <sup>50</sup> (ауд. С. 308.)
	КМД	-	
	Қабули КМД	-	
	Шакли назорати ҷамъбастӣ	Имтиҳон	

Барномаи кории таълими дар асоси Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар асоси Низомномаи низоми кредитии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12. 2016, №19/24) ва мазмуну мундариҷаи хадди ақали Барнома (Стандарт) - и давлатии таҳсилотии ихтисоси метрология, стандартикунӣ ва сертификатсия – 54010104 аз 11.06.2005 ки бо Қарори Мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12.2017 с. 2016, №19/24) тасдик гардидааст, тартиб дода шудааст.

Дар маҷлиси кафедра, суратмаҷлиси № 6 аз «20» январи соли 2025 тасдик гардидааст.

Мудири кафедра  н.и.ф.-м., дотсент Шоимов Э.Ч.

Дар асоси қарори шӯрои илмию методии факултети физика аз «25» январи соли 2025, суратмаҷлиси № 5 баррасӣ ва барои истифода дар раванди таълим тавсия дода шудааст.

Раиси Шӯрои илмию методии  
факултет, н.и.ф.-м.

Истамов Ф.Х.



## **ФАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛӢ-МЕТОДӢ**

**1.1.** Фанни таълимии «Асосҳои физикии ченкуниҳо» дар нақшаҳои таълимии ихтисоси метрология, стандартиунонӣ ва сертификатсияи факултети физика мақоми фанни ҳатмиро касб карда, дар ташаккӯлёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосиро ишғол намудааст. Ҳангоми омӯзиши фанни мазкур маълумоти мушаххас оид ба мағҳум, таъриф ва маълумот дар бораи ҷиҳатҳои физики ченкуниӣ, назарияи ҳатогиҳо ва таҳлили математики натиҷаҳои ченкуниӣ, дар бораи усуслҳои муосири коркарди натиҷаҳои ченкуниӣ, азҳуд намудани соҳт ва тарзи кори асбобҳои ченкуниӣ, услубҳои муосири ченкуни бузургии физикӣ ба монанди дарозӣ, кунҷҳо, басомад ва даври лаппишҳо, фишор, ҳарорат ва гайра оварда шудааст. Маълумотҳои умумӣ ва малакаи амалӣ, ки дар раванди таҷрибаомузии таълимӣ ҳосил мешавад, дар омӯхтани фанни «Асосҳои физикии ченкуниҳо» аҳамияти калон дорад.

### **1.2. Тавсифи муҳтасари фан**

Фанни «Асосҳои физикии ченкуниҳо» - марҳилаи муҳим ва таркиби тайёр кардани мутахассисони соҳаи метрология, стандартиунонӣ ва сертификатсия мебошад.

### **1.3. Мақсад ва вазифаҳои фан**

Васеъ гардонидани доираи фахмиши донишҷӯ ва омӯхтани услубҳои муосири баҳодиҳии ҳатогиҳои муҳталифи ченкуниӣ, омӯзонидани қоидаҳои интиҳоби услуби ченкуни масштабҳои мушаххаси бузургии физикӣ бо ҳатогиҳои минималии имконпазир, қонуниятҳои асосии физикӣ, ки ҳангоми ҳалли масъалаҳои тадқикоти таҷрибавии физикӣ бо аниқии баланд, ки ташаккул ва инкишоф додани қобилияту маҳорати касбии донишҷӯ ифода мегардад.

**Вобаста аз мақсад, дар ҷараёни омӯзиши фанни «Асосҳои физикии ченкуниҳо» вазифаҳои зерин ҳал карда мешаванд:**

- дар бораи принсипҳои тартиб додани базаи этalonҳои муосир;
- дар бораи принсипҳо ва усуљҳои ченкуниӣ;
- дар бораи маннзараи ҷаҳони муосир.

### **1.4. Таалаботҳои асосӣ доир ба қисматҳои фан ва омӯзиши он:**

#### **1.4.1. Таалабот нисбат ба сатҳи азҳудкунии фан (салоҳиятҳои касбӣ).**

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯ бояд:

##### **a) донад:**

- таснифи ченкуниҳоро;
- ҳодисаҳои физикиро, ки асоси тартиб додани базаи этalonҳоро ташкил медиҳад;
- усуљҳои назарияи шабоҳат ва таҳлили ченакҳоро.

##### **б) тавонад:**

- дар асоси натиҷаҳои ченкуниӣ ҳалли масъалаҳои стандартиунонӣ ва сертификатсияро дар соҳаҳои муҳталифи ҳочагии ҳалқ тавонад амалӣ созад;
- қонуниятҳои физикаи муосирро барои баланд бардоштани самаранокии ченкуниӣ тадбик карда тавонад;
- дар асоси қонуниятҳои физикаи муосир усуљҳои нави ченкуниро ҷорӣ намояд;
- асбобҳо ва усуслҳои ченкуниро бо назардошти шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонад таҷдид созад;
- дар лоиҳасозӣ ва соҳдари воситаҳои нави ченкуниӣ бо муҳаҳассисони соҳаҳои муҳталифи илму техника ҳамкорӣ кунад;
- усуљҳо ва воситаҳои ченкуниро дар соҳаи нанотехнология самаранок истифода бурда тавонад;
- тавонад ягонагии ченкуниро таъмин намояд.

**Шақлҳо** – лексия, дарсҳои амалии аудиторӣ, омодасозии маърӯзахо, кори мустақилонаи ҷорӣ, ичро намудани ҳалли супоришҳои шартӣ вобаста ба ҳар як мавзуъ, ичрои корҳои мустақилона, навиштани мазмуни муҳтасар (конспект).

**Усуљҳо** – ҳалли супоришҳо, омодасозии маърӯзахо, ичрои корҳои мустақилона, мубоҳисаҳо, қабули тест ва монанди инҳо.

Ҳангоми гузаронидани дарсҳои амалӣ истифодабарии маҷмӯи дар ихтиёрдоштаи техниқи электронӣ тавсия дода мешавад: таҳтаи электронӣ. Маводҳои асосии шарҳдиҳанда (плакатҳо, намунаи корхонаҳо, графикҳо) барои истифодабарии мувоғиқ (намоишҳо, дисқҳо) бояд пешакӣ омода карда шаванд. Ҳангоми дар дарсҳои амалӣ гузаронидани пурсиши истифода аз маҷмӯи тестҳо ба манфиати кор мебошад.

### **Нақшай тақвимӣ-мавзӯи фанни таълимии «Асосҳои физикии ченкуниҳо»**

Миқдори умумии кредитҳо 2 (48 соат)

Машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назарияӣ – 2 (24 соат)

Машғулиятҳои аудитории амалӣ – 1 (24 соат)

**2.1. Накшай умумии тақвимии мавзӯҳои фанни таълимӣ**  
**Мундариҷаи фан**

№	Ҳафта	Номгӯи мавзӯҳо ва фаслҳо	Дарсҳои ауди-торӣ		КМД	Ҳамагӣ	Адабиёт
			Лексия	Лабораторӣ			
1.	I	Мавзӯи 1. Ҳадаф ва вазифаҳои фанни Асосҳои физики ҷенкуниҳо, нақш ва мавқеъи он дар ташаккулёбии метрология. Мағҳум ва таърифҳои асосӣ оид ба метрология, стандарткунонӣ ва сертификатсия, инчунин оид ба асосҳои физикии ҷенкуниҳо.	2	1		3	Адабиёт: 4,8,9.
2.	II	Мавзӯи 2. Континиуми физикӣ. Мағҳумҳои материя ва ҳаракат. Шаклҳои мавҷудияти материя. Мағҳумҳои фундаменталии физикӣ: фазо, вакт, ҳаракат, таъсири байнҳам ва диг. Сохтори фан ва алоқамандии он бо фанҳои дигар.	2	1		3	Адабиёт: 1,2,9.
3.	III	Мавзӯи 3. Назарияи инъикос. Элементҳои манзараи ҷаҳони муосир. Ҳусусятҳои микроолам. Гузариш аз ҳусусятҳои микролам ба ҳусусятҳои макроолам. Ҳусусятҳои гармӣ, меҳаникӣ вабарқию магнитии микроолам. Наноолам ва ҳусусятҳои он, наносохторҳо.	2	1		3	Адабиёт: 5,9.
4.	IV	Мавзӯи 4. Бузургиҳои физикӣ ва воҳидҳои ҷенкуниҳо онҳо. Бузургиҳои физикӣ ҳамчун ҷенакҳои ҳусусятҳои объектҳо ва ҳодисаҳои олами материалий. Ҷенкуни бузургиҳои физикӣ ва воҳидҳои ҷенукниҳо онҳо.	2	1		3	Адабиёт: 1,2,3,4,5,8,9,10.
5.	V	Мавзӯи 5. Ҷенкуниӣ ва намудҳои он.	2	1		3	Адабиёт: 1,2,3,4,5,8,9.
6.	VI	Мавзӯи 6. Воситаҳои ҷенкуниӣ.	2	1		3	Адабиёт: 2,3,5,8,9.
7.	VII	Мавзӯи 7. Услубҳои ҷенкуниӣ.	2	1		3	Адабиёт: 2,3,5,8,9.
8.	VIII	Мавзӯи 8. Вакт ва ҷен кардани он. Услуб ва воситаҳои ҷенкуниҳои вакт.	1	2		3	Адабиёт: 2,3,5,8,9.
9.	IX	Мавзӯи 9. Лаппиши остиллятори гармоникӣ. Системаҳои аниқиаш баланд барои ҷен кардани вакт. Соатҳои квартӣ. Тарзи кори асбоби табдили пайезоэлектрикӣ. Соати молекулярий. Самараи Доплер ва истифодабарии барои ҷен кардани вакт.	1	2		3	Адабиёт: 2,3,5,8,9.
10.	X	Мавзӯи 10. Ҷенкуни андозаҳои ҳаттӣ ва кунҷӣ. Воситаҳои ҷенкуниҳо андозаҳои ҳаттӣ ва кунҷӣ..	1	2		3	Адабиёт: 2,3,5,8,9.
11.	XI	Мавзӯи 11. Ҷенкуни масса. Вазн ва массаи ҷисм. Системаи ҷенкуни массаи ҷисм.	1	2		3	Адабиёт: 1,5,8,9
12.	XII	Мавзӯи 12. Ҷен кардани ҳарорат. Таърифҳои термодинамикӣ ва статикии ҳарорат. Воҳидҳои ҷенкуни ҳарорат. Усул ва	1	2		3	Адабиёт: 2,3,5,8,9.

		воситаҳои ченкуни харорат.				
13.	XIII	Мавзӯи 13. Ченкуни нишондиҳандаҳои Асбобҳои магнитоэлектрикӣ. Ченкуни Асбобҳои электромагнитӣ. Басомадсанчи резонансӣ (ларзишӣ).	1	2	3	Адабиёт: 6,7,8,9
14.	XIV	Мавзӯи 14. Баъзе аз ҳодисаҳои физикӣ, ки ҳангоми ченкуни аниқиаш баланд истифода бурда мешаванд. Таснифи ҳодисаҳои физикӣ.	1	2	3	Адабиёт: 5,8.
15.	XV	Мавзӯи 15. Ҳодисаҳои электромагнитӣ. Самараи Фарадей. Даврзанини ҳамвории поляризатсияи рушноии ҳаттӣ поляризатсияшуда дар моддаҳои фаъоли оптикаӣ зери таъсири майдони магнитӣ.	1	2	3	Адабиёт: 2,3,4,5.
16.	XV I	Мавзӯи 16. Ҳодисаи резонанс дар сатҳи қвантҳо. Резонанси магнитӣ. Басомади ҳусусии системаи қвантӣ.	1	2	3	Адабиёт: 5,9.
Ҷамъ:			24	24	48	

## 2.2. МУНДАРИҶАИ МАВЗУҲО ВА ФАСЛҲОИ ҶУДОГОНАИ ФАННИ ТАЪЛИМИЙ ҚИСМИ 1. Муқаддима

**Мавзӯи 1.** Сарсухан. Ҳадаф ва вазифаҳои фанни Асосҳои физикии ченкуниҳо, нақш ва мавқеъи он дар ташаккулёбии метрологи дорои маълумоти олӣ. Мағхум ва таърифҳои асосӣ оид ба асосҳои физикии ченкуниҳо.

**Мавзӯи 2.** Континиуми физикӣ. мағхумҳои материя ва ҳаракат. шаклҳои мавҷудияти материя. мағхумҳои фундаменталии физикӣ: фазо, вақт, ҳаракат, таъсири байниҳам ва диг. соҳтори фан ва алоқамандии он бо фанҳои дигар.

**Мавзӯи 3.** Назарияи инъикос. инъикоси олами воқеӣ дар натиҷаи ченкунӣ. аксиомаҳо (ё принципҳо)-и маҳдудияти принципиилӣ ё амалии аниқии имконпазири ченкунӣ. принципҳои номуайяни Гейзенберг ва найквист. имконнапазирии принципии пурра аз байн бурданӣ номуайяни натиҷаҳои ченкунӣ.

**Мавзӯи 4.** Бузургихои физикӣ ва воҳидҳои ченкуни онҳо. Бузургихои физикӣ ҳамчун ченакҳои ҳусуиятҳои объектҳо ва ҳодисаҳои олами материалӣ. Ченкуни бузургихои физикӣ ва воҳидҳои ченукни онҳо.

**Мавзӯи 5.** Ченкунӣ ва намудҳои он. Намуд ва услубҳои ченкунӣ аз рӯи омилҳои зерин синфбанӣ мешавад. Аз рӯи тавсифоти аниқӣ. Аз рӯи шумораи ченкуниҳо дар қатори ченкуниҳо. Аз рӯи мансубияти БФ ченшаванда ба тағйирёбӣ.

**Мавзӯи 6.** Воситаҳои ченкунӣ. Системаи ченкунӣ. Лавозимоти ченкунӣ. Дастгоҳи ченкунӣ.

**Мавзӯи 7.** Услубҳои ченкунӣ. Услуби баҳодиҳии бевосита. Услуби муқоиса бо чен.

**Мавзӯи 8.** Вақт ва чен кардани он. Услуб ва воситаҳои ченкуни вақт. Лаппиши оствариллятори гармоникӣ. Инвариантҳои адиабатикӣ.

**Мавзӯи 9.** Системаҳои аниқиаш баланд барои чен кардани вақт. Соатҳои кварсӣ. Тарзи кори асбоби табдили пайезоэлектрикӣ. Соати молекулярӣ. Самараи Доплер ва истифодабарии барои чен кардани вақт.

**Мавзӯи 10.** Ченкуни андозаҳои ҳаттӣ ва қунҷӣ. Воситаҳои ченкуни андозаҳои ҳаттӣ ва қунҷӣ.

**Мавзӯи 11.** Ченкуни масса. Вазн ва массаи ҷисм. Системаи ченкуни массаи ҷисм.

**Мавзӯи 12.** Чен кардани ҳарорат. Таърифҳои термодинамикӣ ва статикии ҳарорат. Воҳидҳои ченкуни ҳарорат. Усул ва воситаҳои ченкуни ҳарорат.

**Мавзӯи 13.** Ченкуни нишондиҳандаҳои электрикӣ. Асбобҳои ченкуни магнитоэлектрикӣ. Асбобҳои ченкуни электромагнитӣ. Басомадсанчи резонансӣ (ларзишӣ).

**Мавзӯи 14.** Баъзе аз ҳодисаҳои физикӣ, ки ҳангоми ченкуни аниқиаш баланд истифода бурда мешаванд. Таснифи ҳодисаҳои физикӣ.

**Мавзӯи 15.** Ҳодисаҳои электромагнитӣ. Самараи Фарадей. Даврзанини ҳамвории поляризатсияи рушноии ҳаттӣ поляризатсияшуда дар моддаҳои фаъоли оптикаӣ зери таъсири майдони магнитӣ.

**Мавзӯи 16.** Ҳодисаи резонанс дар сатҳи қвантҳо. Резонанси магнитӣ. Басомади ҳусусии системаи қвантӣ.

## 2.1. МУНДАРИЧАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШЧҮ

Кори мустақилонаи донишчү - ҳамчун амали донишчү дар ҷодаи мустақилона азхуд намудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзуъҳо ва супоришҳои пешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби мусассисаи таҳсилоти олии касбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимии методӣ ва дастурҳо пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустақилонаи донишчү дар шароити татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

- кори мустақилонаи донишчү бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустақилонаи донишчү (КМД).

### **МУНДАРИЧАИ КМРО**

Машгулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии донишчӯён ба шумор рафта, алоқамандии мантиқиро бо таълими назариявӣ, ба самти амалия равон соҳтани фанҳои таълимии алоҳида ва тайёрии пурраи донишчӯёнро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машгулияти амалӣ донишчӯён қоида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назариявӣ аз фанни таълимӣ азхуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаҳҳасро дар асоси маълумоти илмии гирифтаашон дар худ ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр рондани донишчӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назариявӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои касбии донишчӯён мусоидат кунад.

Кори мустақилонаи донишчү бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентатсия)-и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, ҳисбот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва ғайра иҷро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

<b>Мавзуъ №</b>	<b>Ҳафта</b>	<b>Мундариҷаи машгулиятҳои амалӣ (КМРО)</b>
Мавзуи 1. Ҳадаф ва вазифаҳои фанни Асосҳои физики ченкуниҳо, нақш ва мавқеъи он дар ташаккулёбии метрологя. Мағҳум ва таърифҳои асосӣ оид ба метрология, стандарткунонӣ ва сертификатсия, инчунин оид ба асосҳои физикии ченкуниҳо.	I	Мағҳум ва таърифҳои асосӣ оид ба асосҳои физикии ченкуниҳо
Мавзуи 2. Континиуми физикий. Мағҳумҳои материя ва ҳаракат. Шаклҳои мавҷудияти материя. Мағҳумҳои фундаменталии физикий: фазо, вакт, ҳаракат, таъсири байниҳам ва диг. Соҳтори фан ва алоқамандии он бо фанҳои дигар.	II	Шаклҳои мавҷудияти материя.
Мавзуи 3. Элементҳои манзараи ҷаҳони мусоир. Ҳусусиятҳои микроолам. Гузариш аз ҳусусиятҳои микролам ба ҳусусиятҳои макроолам. Ҳусусиятҳои гармӣ, механикий вабарқию магнитии микроолам. Наноолам ва ҳусусиятҳои он, наносоҳторҳо.	III	Гузариш аз ҳусусиятҳои микролам ба ҳусусиятҳои макроолам.
Мавзуи 4. Бузургихои физикий ва воҳидҳои ченкунии онҳо. Бузургихои физикий ҳамчун ченакҳои ҳусусиятҳои объектҳо ва ҳодисаҳои олами материалий. Ченкуни бузургихои физикий ва воҳидҳои ченукнии онҳо.	IV	Ченкуни бузургихои физикий ва воҳидҳои ченукнии онҳо
Мавзуи 5. Ченкуниӣ ва намудҳои он.	V	Синфбандии намудҳои ченкуниӣ
Мавзуи 6. Воситаҳои ченкуниӣ.	VI	Синфбандии воситаҳои ченкуниӣ
Мавзуи 7. Услубҳои ченкуниӣ.	VII	Баҳодиҳии услубҳои ченкуниӣ
Мавзуи 8. Вакт ва ҷен кардани он. Услуб ва воситаҳои ченкунии вакт. Лаппиши оғтишҳои гармоникий. Инвариантҳои адиабатикий..	VIII	Услуб ва воситаҳои ченкунии вакт.
Мавзуи 9. Системаҳои аниқиаш баланд барои ҷен кардани вакт. Соатҳои кварсӣ. Тарзи кори асбоби табдили пйезоэлектрикӣ. Соати молекулярий. Самараи Доплер ва истифодабарии барои ҷен кардани вакт.	IX	Соатҳои кварсӣ. Тарзи кори асбоби табдили пйезоэлектрикӣ.

Мавзӯи 10. Ченкуни андозаҳои хаттӣ ва кунҷӣ. Воситаҳои ченкуни андозаҳои хаттӣ ва кунҷӣ.	X	Воситаҳои ченкуни андозаҳои хаттӣ ва кунҷӣ.
Мавзӯи 11. Ченкуни масса. Вазн ва массаи чисм. Системаи ченкуни массаи чисм.	XI	Системаи ченкуни массаи чисм.
Мавзӯи 12. Чен кардани ҳарорат. Таърифҳои термодинамикӣ ва статикии ҳарорат. Воҳидҳои ченкуни ҳарорат. Усул ва воситаҳои ченкуни ҳарорат.	XII	Усул ва воситаҳои ченкуни ҳарорат.
Мавзӯи 13. Ченкуни нишондиҳандаҳои электрикӣ. Асбобҳои ченкуни магнитоэлектрикӣ. Асбобҳои ченкуни электромагнитӣ. Басомадсанҷи резонансӣ (ларзишӣ).	XIII	Асбобҳои ченкуни электромагнитӣ.
Мавзӯи 14. Баъзе аз ҳодисаҳои физикӣ, ки ҳангоми ченкуни аниқиаш баланд истифода бурда мешаванд. Таснифи ҳодисаҳои физикӣ.	XIV	Таснифи ҳодисаҳои физикӣ.
Мавзӯи 15. Ҳодисаҳои электромагнитӣ. Самараи Фарадей. Даврзании ҳамвории поляризатсияи рушноии хаттӣ поляризатсияшуда дар моддаҳои фаъоли оптикӣ зери таъсирӣ майдони магнитӣ.	XV	Самараи Фарадей.
Мавзӯи 16. Ҳодисаи резонанс дар сатҳи қвантҳо. Резонанси магнитӣ. Басомади ҳусусии системаи қвантӣ.	XVI	Басомади ҳусусии системаи қвантӣ.
<b>Ҷамъ дар қисми I</b>		<b>16</b>

## 2.5. Шарҳи муҳтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯ (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз худ намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ў бе иштироқи фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯ ҳатмӣ ва назоратшаванда мебошанд. Корҳои мустақилонаи донишҷӯ омода гардидани донишҷӯро ба машгулиятҳои дарсии ҷорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар фаъолона ширкат варзидан ҳангоми баргузор шудани машгулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ ва амалӣ, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корҳои мустақилона бадастовардаи донишҷӯён барои баҳои ҷамъбастии азхудкуни фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбасти натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корҳои мустақилонаи донишҷӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалӣ гардонида мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи донишҷӯ оид ба корҳои мустақилона ҳангоми гузаронидани атtestатсияи ҷамъбастиӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарҳои иҷро намудани корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “асосҳои физикии ченкуни” ва нақшай таълимии ихтиносии мазкур чунин муқаррар карда шудааст:

Номгӯи мавзухои дарсӣ	Супориш	Муҳла-ти супо-ридан	Ҳаҷм ва тартиби барас-миятдарории корҳо
Мавзӯи 1. Ҳадаф ва вазифаҳои фанни Асосҳои физики ченкуниҳо, накш ва мавқеъи он дар ташаккулёбии метрологя. Мағҳум ва таърифҳои асосӣ оид ба метрология, стандарткунонӣ ва сертификатсия, инчунин оид ба асосҳои физикии ченкуниҳо.		Ҳафтагӣ 1	Супоридани маърузаи хаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо (на кам аз 4-5 саҳ.)
Мавзӯи 2. Континиуми физикӣ. Мағҳумҳои материя ва ҳаракат. Шаклҳои мавҷудияти материя. Мағҳумҳои фундаменталии физикӣ: фазо, вакт, ҳаракат, таъсирӣ байниҳам ва диг. Соҳтори фан ва алоқамандии он бо фанҳои дигар.		Ҳафтагӣ 2	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсия

Мавзӯи 3. Элементҳои манзараи ҷаҳони муосир. Ҳусусиятҳои микроолам. Гузариш аз ҳусусиятҳои микролам ба ҳусусиятҳои макроолам. Ҳусусиятҳои гармӣ, механикӣ вабарқию магнитии микроолам. Наноолам ва ҳусусиятҳои он, наносохторҳо.		Ҳафтаи 3	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзӯи 4. Бузургиҳои физикий ва воҳидҳои ҷенкуни онҳо. Бузургиҳои физикий ҳамчун ҷенакҳои ҳусусиятҳои объектҳо ва ҳодисаҳои олами материалӣ. Ҷенкуни бузургиҳои физикий ва воҳидҳои ҷенукни онҳо.		Ҳафтаи 4	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзӯи 5. Ҷенкуни ва намудҳои он.		Ҳафтаи 5	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзӯи 6. Воситаҳои ҷенкуни.		Ҳафтаи 6	Супоридан дар шакли хаттӣ. Ба таври ҷадвал пешниҳод намудан.
Мавзӯи 7. Услубҳои ҷенкуни.		Ҳафтаи 7	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзӯи 8. Вақт ва ҷен кардани он. Услуб ва воситаҳои ҷенкуни вакт. Лаппиши остиллятори гармоникий. Инвариантҳои адабатикий..		Ҳафтаи 8	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзӯи 9. Системаҳои аниқиаш баланд барои ҷен кардани вақт. Соатҳои квасрӣ. Тарзи кори асбоби табдили пайезоэлектрикий. Соати молекулярий. Самараи Доплер ва истифодабарии барои ҷен кардани вақт.		Ҳафтаи 9	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзӯи 10. Ҷенкуни андозаҳои хаттӣ ва қунҷӣ. Воситаҳои ҷенкуни андозаҳои хаттӣ ва қунҷӣ.		Ҳафтаи 10	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзӯи 11. Ҷенкуни масса. Вазн ва массаи ҷисм. Системаи ҷенкуни массаи ҷисм.		Ҳафтаи 11	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзӯи 12. Ҷен кардани ҳарорат. Таърифҳои термодинамикий ва статикии ҳарорат. Воҳидҳои ҷенкуни ҳарорат. Усул ва воситаҳои ҷенкуни ҳарорат.		Ҳафтаи 12	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзӯи 13. Ҷенкуни нишондиҳандаҳои электрикий. Асбобҳои ҷенкуни магнитоэлектрикий. Асбобҳои ҷенкуни электромагнитӣ. Басомадсанчи резонансӣ (ларзишӣ).		Ҳафтаи 13	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзӯи 14. Баъзе аз ҳодисаҳои физикий, ки ҳангоми ҷенкуни аниқиаш баланд истифода бурда мешаванд. Таснифи ҳодисаҳои физикий.		Ҳафтаи 14	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзӯи 15. Ҳодисаҳои электромагнитӣ. Самараи Фарадей. Даврзании ҳамвории поляризатсияи рушноии хаттӣ поляризатсияшуда дар моддаҳои фаъоли оптикий зери таъсири майдони магнитӣ.		Ҳафтаи 15	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзӯи 16. Ҳодисаи резонанс дар сатҳи қвантҳо. Резонанси магнитӣ. Басомади ҳусусии системаи қвантӣ.		Ҳафтаи 16	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ

### ФАСЛИ III: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувофиқи Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузашта мешавад. Ҳар хафта назорати чорӣ аз боло иштироки донишҷӯён дар дарсхои лексионӣ ва амалӣ, фаъолнокӣ дар КМРО, ичрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони чамъбастӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва ғ. гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои чамъбастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандай натиҷаҳои кӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои чамъбастӣ дар асоси ҷадвали баҳоҷузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузашта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давр (ҳар ҳафта:  $2,5 + 6 + 4 = 12,5$  ҳол).

Аз ҷумла: 4 ҳол – барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ;

6 ҳол – барои корҳои ичрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.);

2,5 ҳол – барои ичрои кори мустақилона (КМД).

Муайян намудани рейтинги донишҷӯ дар аттестасияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низоми ходдихӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестасияи чамъбастӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳачми саволномаи тестӣ дар аттестасияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълимии равияҳои илмҳои дақиқ аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 ҳол муқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, холи муқараргашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холҳои дар рафти қабули аттестасияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ҳамчун ҷавоби холҳои санҷиши тестӣ дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестасияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ба ҳолҳои дар давоми семестр азхудкардаи ӯ илова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузашта мешавад, ҷавоби холҳои дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастӣ мебошад. Ҳолҳо ба таври зер тақсим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАФТАҲО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ АҚҚАЛИ ҲОЛҲО																ИЧ	$\sum$ ҳолҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	
2	Барои корҳои ичрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	
3	Барои корҳои ичрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40	
4	Дар ҳафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	200	
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																100	300	

Баҳои чамъбастӣ доир ба фан тибқи формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[ \frac{(ИФ_1 + ИФ_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

Ифодай ҳуруфӣ ва аддии баҳои донишҷӯ

Ифодай ҳуруфии баҳо	Ифодай аддии баҳо	Ҳоли ҷавобҳои дуруст	Ифодай анъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	Хуб
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	Қаноатбахш
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	Ғайриқаноатбахш
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<i>Fx</i>	0	$45 \leq F_x < 50$	
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	

*Эзоҳ: Fx - баҳои гайриқаноатбахшест, ки ба донишҷӯ ҳукуки дар омӯзиши тақорори фан иштирок накарда, дар триместр (сессияи иловагӣ) бе пардоҳти маблағ супориҷани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.*

**Сару либоси тавсиявӣ ва иштироки донишҷӯён** дар тамоми машгулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва ғ.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии холҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишҷӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарснинӣ ва ё сари вақт ичро накардан супориҷҳои аз ҷониби омӯзгор муқарраршуда донишҷӯ тавассути холҳои муайян ҷарима карда мешавад.

**Фаъолнокӣ** дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатмӣ буда, яке аз ташкилдиҳандагони холи ҷамъбастии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмии фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зоро натиҷаи аз рӯи машгулиятҳои аудитории амалӣ бадастовардаи донишҷӯ, холҳои дар давоми баргuzor гардидани машгулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ӯро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азхудкунии фанни таълимӣ дар машгулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолнокӣ – 64 хол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалӣ ва ғ.) – 96 хол ва барои КМД 40 холи имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

**Вазифаи ҳаттии ҳонагӣ** иҷрои корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Иҷрои рефераҷто барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меъроҳои баҳогузории кори ҳатти: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва хулосаҳо, саривақт супоридан.

**Назорати марҳилавӣ** ҳамаи мавзӯҳои лексионӣ, вазифаҳои ҳонагӣ ва маводҳо барои ҳондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзӯҳои омӯхташуда амалӣ гардонида мешавад.

**Имтиҳони фосилавӣ** - шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкунии барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фаннӣ дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

**Имтиҳони ҷамъбастӣ (финалӣ)** дар шакли шифоҳӣ ё ҳатти баргuzor мегардад ва шаклҳои гуногуни супориҷҳоро дарбар мегирад: саволҳои кӯшода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъери гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

## ФАСЛИ IV: ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

### 4.1. Рӯйхати адабиёти тавсияшаванда

#### 4.1.1. Адабиёти асосӣ

1. Савельев И.В. Курс общей физики в 3-х т.т. – М.: Наука, 1982, 1989.
2. Шишkin И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством: Учебник для вузов./ Под ред. Акад. Н.С. Соломенко. – М.: Изд-во стандартов, 1990.
3. Шишkin И.Ф. Теоретическая метрология: Учебник для вузов. – М.: Изд-во стандартов, 1991
4. Спектор С.А. Электрические измерения физических величин. Методы измерений: Учебное пособие для вузов.- Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1987.
5. Боднер В.А. Физические основы измерений.- М. Машиностроение, 1995.
6. Измерение электрических и неэлектрических величин: учеб. пособие для вузов / Под общ. Ред. Н.Н. Евтихиева. – М.: Энергоатомиздат, 1990.
7. Измерения в промышленности. Справ. Изд. В 3-х кн. Кн.2. Способы измерения и аппаратура / Под ред. П. Профоса. - М.: Металлургия, 1990
8. Полунин В.М. Физические основы измерений: Конспект лекций /В.М. Полунин, Г.Т. Сычев, А.И. Шумаков; Курск. гос. техн. унт. Курск, 2004. 261 с.
9. Медякова Э.И. Физические основы измерений. Письменные лекции. – СПб.: СЗТУ, 2005. 66 с.
10. Очир-Горяев, В. П. Физические измерения и эталоны («Физические основы измерений») [Текст]: метод. указания, программа курса и контрольные задания для студентов (ФБО) по направлениям 200500 «Метрология, стандартизация и сертификация» и 221700 «Стандартизация и метрология» / В. П. Очир-Горяев. – Ухта: УГТУ, 2011. – 25 с.